

**Беҳтарин инсонҳо баъд аз
Паёмбарон**
Тарҷумай китоб (Хайрукум қарнӣ)
(بهترین انسان ها بعد از بیامبران)

[Тоҷикӣ – Tajiki – طاجیکیه]

Тарҷума: Исҳоқ бин Абӯллоҳ ал-Авазӣ
1429 ҳ.қ / 1387 ш.қ

Таҳиякунанда: Шууни авқоф ва шууни
исломӣ-Қувайт
islam.gov.kw/cms

2011 - 1432

IslamHouse.com

﴿خَيْرُكُمْ قَرْنَى﴾

«باللغة الطاجيكية»

ترجمة: إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَوْضِي

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت

islam.gov.kw/cms

2011 - 1432

IslamHouse.com

Шиносномаи китоб

Номи китоб:	Беҳтарин инсонҳо баъд аз Паёмбарон (Ҳайрукум қарнӣ)
Таҳия кунанда:	Вазорати авқоф ва шууни Исломӣ- Кувайт
Таҷумा:	Исҳоқ бин Абдуллоҳ ал-Авазӣ
Ношири:	Интишороти ҳақиқат
Тираж:	55000
Соли чоп:	1387 ҳичрӣ баробар бо зулҳиҷҷа 1429 ҳичрӣ шамсӣ
Навбати чоп:	Аввал
Суроғаи имайл:	en_haqhiqhat@yahoo.com

Ба номи Худованди бахшанда ва мехрубон

Муқаддима

الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره ومن نتوب إليه و نعود بالله من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً.

Худованд Паёмбарашро дар миёни турӯхе аз халқи худ, яъне Асҳоб баргузида аст, ки ўро бар ҷон ва моли худ бартарӣ доданд ва дар ҳар ҳол худро фидои эшон намуданд, чунон чӣ Худованд дар Куръони Карим васфашон менамояд ва мефармояд:

﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشَدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحْمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَبَّلُهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِنْ أَثْرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَرْزِعٌ أَخْرَاجَ شَظْفَرٍ فَقَارَرَهُ فَاسْتَغَلَظَ فَأَسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الْرُّزَاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [الفتح ٢٩]

«Мұхаммад фиристодаи Ҳудост ва касоне, ки бо ү ҳастанд дар баробари қуффор сахтгир ва дар миёни худ меҳрубон, пайваста онҳоро дар ҳоли рукуъ ва сұчуд мебиній дар ҳоле, ки ҳамвора фазл ва ризои Ҳудоро металабанд (то ононро ба биҳишт ворид намояд), нишонаи (итоъати) онҳо (аз Ҳудованд) дар сураташон аз асари саҷдаҳ (ва ибодат) намоён аст, мурод ин аст, ки асари ибодат ва салоҳ ва ихлоси барои Ҳудованди Мутаъол, бар чехра мўмин ошкор мешавад, ин васфи онон дар Таврот ва Инчил аст ва ба қадре нуму ва рушд карданд, ки дехқононро ба шигифт овард, ин барои он аст, ки кофиронро ба ҳашм оварад, (яъне: ҳак Таъоло мусалмононро бисёр нерӯманд мегардонад, то мояи ҳашм ва ғайзи кофирон гарданд, vale) касоне, ки аз онҳоро имон оварда ва корҳои шоиста анҷом додаанд, Ҳудованд ваъдаи омурзиш ва ачри азиме (ки биҳишт аст), додааст. (Албатта ин масал шомили Саҳобаи Расул (с) ва ҳамаи касоне аз афвочи имон ва лашкариёни Ислом дар гузари асрҳо ва наслҳо

мешавад, ки нақши қадамашонро дунбол ва бар равиши эшон роҳрав бошанд)»¹.

Онҳо таълимоти динро расонданд ва дилсӯзона мусалмононро насиҳат намуданд ва бо иҷтиҳодоти зебо ва пурбаракати худ, роҳҳои динро ҳамвор ва пок намуданд ва асбоби онро тақвият намуда, то осори неъматҳои Ҳудо бар мардум зоҳир шуд, ва динаш побарҷо ва устувор гардиð ва хат ва нишонаҳояш возех ва ошкор гардиð ва ширк ва бутпарастиро хору забун намуда ва шохаҳояшро поён оварда ва пояҳояшро нобуд намуданд ва дини Ҳудо бартарии худро ёфт ва дин ва кеши кофирионро паст ва фурӯмоя ва беарзиш намуд. Пас дурӯд ва раҳмат ва баракати Ҳудо бар чони пок ва руҳи баланд ва покизаашон.

Онҳо дар зиндагии худ авлиё ва дӯсти Ҳудо буданд ва пас аз мурдан номашон зинда ва ҷовид монд ва барои бандагони Ҳудо насиҳатгар ва хайрҳоҳ шуданд. Онҳо пеш аз ин, ки ба дӯнёи

¹ : Сураи Фатҳ 29

охират бирасанд, ба он чо сафар намуда буданд ва аз дўнё рафтанд дар ҳоле, ки номашон дар он човидон аст.

Онҳо ёрони Паёмбар(с), беҳтарин умматанд. Аҳли амалу кирдори нек ва ҷавонмандӣ ва баҳшандагӣ буданд. Бо адолати худ риёsat ва фармонравоии ҷаҳонро ба даст гирифтанд ва бо нӯри худ, торикиҳоро равшан намуданд.

Таърифи Саҳобӣ дар луғат:

Асҳоб ҷамъи соҳиб, ва соҳиб исми фоил аз решай (صَحَّةٍ يَصْحُّهُ) ба маънои рафоқат аст, хоҳ зиёду тӯлонӣ бошад ё кам ва кӯтоҳ.

Таърифи Саҳобӣ дар истилоҳ

Саҳобӣ дар истилоҳ ба касе гуфта мешавад, ки бо Паёмбар(с) мулоқот намуда бошад, дар ҳоле ки ба ӯ имон дошта ва дар ҳоли мусалмонӣ фавт карда бошад.

Саҳобйро чӣ гуна шинохта мешавад?

1. Гоҳо бо Қуръон шинохта мешавад, чунон чӣ Худованд мефармояд:

﴿ثَانِي أَنْتُمْ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ﴾ [التوبه ٤٠]

«Дар ҳоле, ки дувумин нафар буд (ва як нафар бештар ҳамроҳ надошт), дар он ҳангом, ки он ду дар ғор буданд»¹. Ва манзур Абӯбакри Сиддиқ аст.

Лизо гуфтаанд, ҳар кас Саҳоби будани Абӯбакрро инкор кунад, кофир аст ва ҳамчунин монанди Саҳоби будани Зайд бин Ҳориса, чунон чӣ Худованд мефармояд:

﴿فَلَمَّا قَضَى رَبِيعَ الْأَخْرَابِ﴾ [الأحزاب ٣٧]

«Ҳангоме, ки Зайд ниёзашро аз он зан баровард». (Аҳзоб 37)

2. Гоҳе бо тавотур ва таволии ахбор дар он робита, монанди саҳоби будани Умару

¹ : Сураи Тавба 40

Усмон, Алайву Ҳузайфа, Абӯҳурайраву Ойша ва гайра аз бузургони Саҳоба (р.з).

3. Бо гувоҳии Саҳобии дигар, монанди ҳадиси Ибни Аббос (р.з) дар мавриди ҳафтод ҳазор нафаре, ки бидуни ҳисоб ва бозхост вориди биҳишт мешаванд, ки дар он ҳадис чунин омада:

"فَقَامَ عُكَاشَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ أَنْتَ مِنْهُمْ"

"Укоша бин Мұхсин баланд шуд ва гуфт: Эй Расули Ҳудо! Бароям дўо кун, то Ҳудованд маро аз ҷумлаи онон қарор дихад, он Ҳазрат фармуд: Тў аз ҷумлаи онҳо ҳастӣ".

4. Бо ривоят аз Паёмбар (с), ки аз ўшунида бошад ва ё мушоҳида намуда бошад, машрут ба ҳамъаср будан бо ў.

5. Бо гувоҳӣ ва шаҳодат додани Тобиъи барои ў ба ин сурат, ки бигуяд: фалонӣ аз ёрони Паёмбар (с) ба ман чунин гуфт.

6. Ин ки худ иддиъои саҳобӣ будани хеш кунад, ба шарте одил бошад ва дар ин сурат бояд иддиъояш марбут ба сад сол қабл аз вафот ва рехлати Паёмбар (с) бошад, чун бо тавотур собит шуда, ки Абӯтуфайл Омир бин Восила Лайсӣ, охирин Саҳобаи Паёмбар (с) дар соли 110 ҳичрӣ дар Макка вафот ёфтааст. Пас ҳар кас баъд аз ин муддат иддиъои суҳбат ва ҳамнишинӣ бо Паёмбар (с) дошта бошад, иддиъояш мавриди қабул нест, монанди "Ратни Ҳиндӣ", ки 600 сол баъд аз ҳичрат иддиъои саҳобӣ будан кард.

Имом Заҳабӣ (р) мегӯяд: "Бидуни шак ин мард ҳилагар ва даҷҷол аст, зоро шашсад сол баъд аз Паёмбар(с) иддиъои Саҳобӣ будан намуда, дар ҳоле, ки Саҳоба дуруғ намегӯянд ва ин мард пур рӯ ва бе ҳаёест ва дар ҳаққи Ҳудо ва Паёмбараш густоҳӣ намудааст.

Асҳобе, ки бештарин ривоятро нақл намуданд.

Саҳобае, ки бештарин ривоятро аз Паёмбар нақл намуда, Абӯхурайра (р.з) мебошад, чун Расули Худо (с) барои ў дўо карданд. Пас эшон дар замони худ, чунон чӣ имоми Шоғиъӣ мегӯяд, аз ҳамаи Асҳоб бештар аҳодисро аз Паёмбар нақл намуданд, сипас Абдуллоҳ бин Умар, сипас Абдуллоҳ бин Аббос, сипас Ойша, сипас Ҷобир бин Абдуллоҳ, сипас Анас бин Молик, сипас Абӯсаъид Ҳузрӣ (р.з).

Асҳобе, ки бештар фатво додаанд.

Абдуллоҳ бин Масъӯд, Зайд бин Собит ва Абдуллоҳ бин Аббос (р.з), Асҳобе ҳастанд, ки бештарин фатворо содир намуданд. Алӣ бин Мадинӣ мегӯяд: Дар миёни Асҳоб ва ёрони Паёмбар (с) касе набуд ки ёроне дошта бошад, ки ба ақволи фиқҳии ў иноят варзанд ва аз он муроқабат кунанд, чуз ин се нафар.

Мадҳ ва ситоиши Саҳоба дар Қуръон ва Суннат ва Ақволи Салафи Солеҳ

Дар Қуръон ва Суннати Паёмбар (с) ва гуфтори салафи солех, бисёр дар мавриди Асҳоб (р.з) ва сифоти хуб ва ахлоқи писандида ва сирати пок ва мунҳасир ба фарди онҳо мадҳ ва ситоиш шудааст.

Дар воқеъ онҳо дар ҳама кирдор ва гуфтор ва сирати пок ва ахлоқи зебо ва писандида ба авчи худ расидидаанд. Ба ҳамин далел аст, ки Ҳудованд онҳоро барои ҳамнишинӣ ба Паёмбари худ баргӯзида аст.

Авалан: Мадҳи онҳо дар Қуръони Карим:

1- Худованд мефармояд:

﴿وَالسَّيِّقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ أَتَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعْدَ اللَّهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَرُ خَلِيلِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ [التوبه ١٠٠]

«Пешгомони нахустин аз Муҳочирин ва Ансор ва касоне, ки ба некӣ аз онҳо ёд карданд, Худованд аз онҳо хушнӯд гашт ва онҳо (низ) аз ӯ хушнӯд шуданд ва боғхое аз биҳишт барои онон фароҳам сохта, ки дарёҳо аз зери дараhtonаш ҷорӣ аст, ҷовидона дар он хоҳанд монд ва инаст пирӯзии бузург». (Тавба 100)

Ин оят шомил бар ниҳояти дараҷаи мадҳ ва ситоиши Парвардигор аз собиқин ва гузаштагони нахустин аз Муҳочирин ва Ансор ва Тобиъини неки онҳо мебошад, зеро Худованд эълон медорад, ки аз онҳо розӣ аст ва онҳо аз ӯ низ хушнӯд ҳастанд ва онҳоро аз рӯйи қарам ва лутфи худ ба биҳишти пурнозу неъмат ва рӯзии

бепоёни худ, ки ҳеч вақт аз байн намеравад ваъда фармудааст.

2. Худованд мефармояд:

﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى الْكَيْرِ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ أَتَبْعُوهُ فِي سَاعَةٍ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيقُ قُلُوبُ فَرِيقٍ فَنَهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ [التوبه ١١٧]

[۱۱۷]

«Мусалламан Худованд раҳмати худро шомили ҳоли Паёмбар ва Муҳоцирон ва Ансоре, ки дар замони саҳти ва шиддат (дар ҷонги Табук) аз ӯ пайравӣ карданд намуд, баъд аз он ки қариб буд дилҳои гурӯҳе аз онҳо аз ҳақ мунҳариф шавад (ва аз майдони ҷанг боз гарданд), сипас Худо тавбаи онҳоро пазируфт, ки ӯ нисбат ба онон меҳруbon ва раҳим аст». (Тавба 117)

Дар оят ситоиш ва сано барои Саҳобаи Паёмбар (с) ки дар ҷонги Табук аз Муҳоцирин ва Анзор ширкат карданд, омада ва хабар аз вичҷони поки онҳо чун Худованд хабар намедихад, ки ононро мавриди омурзиш ва

магфират қарор дода, магар ин ки аз онҳо ва аъмолу кирдорашон розӣ аст.

Абдуллоҳ бин Аббос (р.з) мегӯяд: "Ҳар касе, ки Худованд тавбаи ўро қабул кунад, ҳаргиз азобаш намедиҳад".

3. Худованд мефармояд:

﴿فِي الْحَمْدِ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ أَصْطَفَنِي إِعْلَمُ خَيْرٍ أَمَا يُنَتَّرُكُونَ ﴾ [النَّمْل]

[۵۹]

«Бигӯ: Ҳамд махсуси Худост ва салом бар бандагони баргузидааш»¹.

Муфассири машҳур, Ибни Ҷарири Табарӣ(р) мегӯяд: "Баргузидагони Худо касоне ҳастанд, ки Худованд онҳоро барои Паёмбара什 Муҳаммад (с) баргузид ва онҳоро ёр ва вазири ў ва пуштибони дин қарор дод, ки бар эшон фиристода буд, на онон ки ба ў ширк варзиданд ва нубувати Паёмбарашро инкор намуданд".

4. Худованд мефармояд:

¹: Сураи Намл 59

﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحْمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا
 سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثْرِ السُّجُودِ
 ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي الْقَوْرَأَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَرْزِعٌ أَخْرَجَ شَطَعَهُ وَفَكَّ اَرْزَهُ
 فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الْزُرَاعَ لِيغَيِّظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ وَعَدَ اللَّهُ
 الَّذِينَ ءامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [الفتح ٢٩]

«Мұхаммад фиристодаи Худост ва касоне, ки бо
 ў ҳастанд дар баробари куффор сарсаҳт ва
 шадид ва дар миёни худ меҳрубонанд, пайваста
 онҳоро дар ҳоли рукуъ ва сұчуд мебиній, дар
 ҳоле ки ҳамвора фазли Худо ва ризои ўро
 металабанд (то ононро ба биҳишт дохиил
 намояд), нишонаи (итоъати) онҳо (аз Худованд)
 дар сураташон аз асари сақдаҳ (ва ибодат)
 намоён аст, мурод ин аст, ки асари ибодат ва
 салоҳ ва ихлос барои Худованди Мутаъол бар
 чехраи мумин ошкор мешавад, ин васфи онон
 дар Таврот ва Инҷил аст, ҳамонанди зироъате,
 ки гиёҳои худро хориҷ сохта, сипас ба тақвияти
 он пардохта, то мустаҳкам шуда ва бар пойи худ
 истодааст ва ба қадре нумӯ ва рушд карда, ки
 дехқононро ба шигифте во медорад. Ин барои

онаст, ки кофиронро ба хашм оварад, (яъне: Худованд мусалмононро нерўманд мегардонад, то мояи хашм ва ғазаби кофирон гардад, vale) касоне аз онҳо имон оварда ва корҳои шоиста анҷом додаанд, Худованд ваъдаи омурзиш ва ачри бузурге, (ки биҳишт аст) додааст. (албатта ин масал, шомили Саҳобаи Расули Ҳудо ва ҳама касоне аз афвоҷи имон ва лашқариёни Ислом дар гузари асрҳо ва наслҳо мешавад, ки нақши қадамашонро дунбол ва ба роҳ ва равиши эшон раҳрав бошанд)» (Фатҳ 29).

Иби Касир (р) мегӯяд: "Асҳоб (р.з) ният ва қасди худро холис ва пок намуданд ва аъмол ва кирдори худро оростанд ба гӯнае, ки ҳар кас ба роҳ ва равиш ва ҳидояти ва роҳёфагии онҳо бингарад, шигифтзада ва мутаъаччиб ҳоҳад шуд.

Имом Молик (р) мегӯяд: "Ба ман хабар расида вакте, ки Насоро Асҳоберо медиданд, ки Шомро фатҳ намуда буданд, мегуфтанд: Ба Ҳудо савганд инҳо аз Ҳавворииин (асҳоби Мусо),

ки хабари онҳо ба мо расидааст, беҳтар ва бартаранд.

Дар воқеъ сухани онҳо дар мавриди Асҳоб дуруст аст, зеро дар китобҳои осмонии гузашта ин Уммат мавриди таъзим ва бузургдошт буданд ва мусаллам аст, ки бузургтарин ва фақеҳтарини онҳо низ ёрони Паёмбари Худо (с) мебошанд.

5. Худованд мефармояд:

﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيهِمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْيَطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكُنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَرَأَيْتُهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّةً إِلَيْكُمُ الْكُفَرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعُصِيَّانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ﴾ [الحجرات ٧]

«Ва бидонед Расули Худо дар миёни шумост (пас эҳтироми ӯро ба ҷо оваред), ҳар тоғ агар дар бисёре аз корҳо аз шумо итоъат кунад, дар машақат ҳоҳед афтод, вале Худованд имонро маҳбуби шумо қарор дода ва онро дар дилҳоятон зиннат бахшида ва (бар акс) куфр ва фиск ва гуноҳро манфуратон қарор додааст.

Касоне, ки дорои ин сифотанд, ҳидоят ёфтагонанд». (Хучурот 7)

Худованд дар ин оят баён мекунад, ки имонро дар қалби Асҳоби Паёмбар (с) маҳбӯб ва музайян намуда, куфру фисқ ва маъсиятро дар дили онҳо зишт ва нописанд чилва додаст ва онҳоро ҳидоятёфта ва хирадманд қарор дода, то ин ки лаёқати ҳамнишинӣ бо Паёмбар (с)-ро дошта бошанд, пас Худованд ба онҳо чунин тавоной ва истеъдоде бахшид, ки ба василаи он мустаҳиқ ва лаёқати пирӯзӣ ва роҳёфтагӣ пайдо кунанд.

Дуввум: Ситоиш ва мадҳи онҳо дар Аҳодис ва Суннати Паёмбар (с).

1. Абӯдардо(р) аз падараш ривоят мекунад, ки Паёмбар(с) фармуд:

«النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعده، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتى فإذا ذهب أصحابي أتى أمتى ما يوعدون».

«Ситорагон нигаҳбони осмонҳо ҳастанд, ва ҳар гоҳ ситорагон рафтанд, он чӣ бар осмонҳо ваъда шуда буд, хоҳад омад ва ман ҳофиз ва нигаҳбони ёронам ҳастам ва ҳар гоҳ ман рафтам, он чӣ бар ёронам ваъда шудаст меояд, ва Асоҳоби ман нигаҳдори Уммат ҳастанд, пас ҳар гоҳ Асҳоби ман рафтанд, Уммтам ба он чӣ ваъда дода шуданд, дучор хоҳад шуд...»

Имом Ибни Ҳиббони Бастӣ (р) мегӯяд: Маънои ин хабар чунин аст, ки Ҳудованд ситорагонро аломат ва нишонае бар мондани осмон ва бим ва муҳофизе дар баробари нобудии он қарор додааст, пас агар онҳо аз байн рафтанд, осмон низ ба фаноие, ки Ҳудованд

барояш муқаррар намуда, дучор мешавад ва Худованд Паёмбарро ҳофиз ва нигаҳбони ёронаш дар баробари фитна ва ошуб қарор дода ва ҳар гоҳ ӯро ба сӯйи биҳишти худ боз гардонад фитнае, ки Асҳоб ва ёронаш бадон ваъда дода шудаанд, воқеъ хоҳад шуд ва дар фитна ва ошуб хоҳанд афтод ва Худованд Саҳоба ва Ёрони Паёмбарро амин ва нигаҳбони Уммати худ қарор дода аст, то аз ҷавру зулм ва ситам бар ҳазар бошанд, пас вақте рафтанд, он чӣ ба онҳо ваъда дода шуда буд аз зулму ситам ва хурофот, ворид хоҳад шуд".

2. Аз Имрон бин Ҳусайн (р.з) ривоятаст, ки гуфт: Аз Расули Ҳудо (с) шунидам, ки мефармуд:

«إِنْ خَيْرُكُمْ قَرْنَيْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونُهُمْ قَالَ عُمَرٌ: لَا أُدْرِيَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص)

بعد قرنه مرتین أو ثلاثة»

«Беҳтарин шумо қасоне ҳастанд, ки дар ин қари ман зиндагӣ мекунанд, сипас ононе, ки ба дунболи онҳо меоянд». Имрон мегӯяд:

намедонам Расули Худо (с) чумлаи "ثم الذين يلونهم"-
ро ду бор такрор кард ё се бор.

Имоми Нававӣ (р) мегӯяд: "Уламо муттафиқ бар инанд, ки беҳтарини қарнҳо қарни Расулуллоҳ мебошад ва мақсади Паёмбар (с) аз "خيركم فرنی", ёронаш мабошад".

3. Абӯсаъиди Ҳузрӣ аз Расули Худо (с) ривоят мекунад, ки фармуданд:

«يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس، فيقال لهم: فيكم من رأى رسول الله (ص)، فيقولون: نعم، فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس، فيقال لهم: هل فيكم من رأى صاحب رسول الله (ص)، فيقولون: نعم، فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس، فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صاحب صاحب رسول الله (ص)، فيقولون: نعم، فيفتح لهم». متفق عليه.

«Рӯзгоре бар мардум меояд, ки гурӯҳе аз мардум ба ҷиҳод мераванд, пас бо онҳо гуфта мешавад: оё касе дар миёни шумо ҳаст, ки Расули Худоро дида бошад? Мегӯянд: Бале. Пас онҳо пирӯз мешаванд ва фатҳ насибашон мегардад, сипас гурӯҳи дигаре ба ҷанг бо қуффор мераванд ва ба онҳо гуфта мешавад: Оё

дар миёни шумо касе ҳаст, ки Саҳоба ва ёрони Расули Ҳудоро дида бошанд? Мегӯянд: бале, пас фатҳ ва пирӯзӣ насиби онҳо мешавад, сипас гуруҳи дигаре ба ҷанг ва ҷиҳод мераванд, пас ба онҳо гуфта мешавад: оё касе дар миёни шумо ҳаст, ки Тобиъиро (касе ки Ёрони Паёмбаро дида бошад, тобиъи гуфта мешавад) дида бошад? Мегӯянд: бале, пас пирӯз мешаванд ва фатҳ насибашон мешавад».

Имоми Нававӣ (р) дар бораи ин ҳадис мегӯяд: "Ин ҳадис аз муълизоти Паёмбар (с) мебошад ва бар фазилати Саҳоба ва Тобиъин ва Тобеъи тобеъин далолат мекунад".

Саввум: Мадҳ ва ситоиши Асҳоб аз забони Салафи Солеҳ.

1. Алий бин Абӯтолиб (р.з)
мефармояд:

«لقد رأيت أثرا من أصحاب رسول الله، فما أرى أحدا يشبههم، والله إن كانوا
ليصبحون شيئا غيرا صفرا، بين أعينهم مثل ركب المغزي، قد باتوا يتلون
كتاب الله يراوحون بين أقدامهم و جباهم، إذا ذكر الله مادوا كما تميد
الشجرة في يوم ريح، فأنهملت أعينهم حتى تبل والله ثيابهم، والله لكان القوم
باتوا غافلين».

«Ман асар ва нишонаҳое аз Асҳоби Паёмбарро
дидаам, ки ҳеч касеро намебинам, ки ба онҳо
шабоҳат дошта бошад. Ба Ҳудо савганд онҳо бо
мӯйҳои парешону ғуборолӯд ва моил ба зард,
шабро ба субҳ мерасонданд ва байни дӯ
чашмонашон нишонае ҳамчун нишонаи
пешонист, вучӯд дошт. Онҳо шабро бо тиловати
Қуръон сипарӣ мекарданд ва гоҳе истода рӯйи
пойҳояшон ва гоҳе саҷдақунон рӯйи
пешониҳояшон ва ҳар гоҳ ёди Ҳудо мешавад
онҳо меларзиданд ҳамчун дарахте, ки дар рӯзи
туфоне мечунбад ва ҳаракат мекунад. Ба Ҳудо

савганд, чунон аз чашмонашон ашк сарозер буд, ки либосҳояшон тар мешуд. Ба Ҳудо савганд, гуё ин қавм дар ғафлат аз дўнё хобидаанд».

Ва боз мефармояд:

«أولئك مصابيح الهدى، يكشف الله بهم كل فتنة مظلمة، سيدخلهم الله في

رحمة منه»

«Онҳо чароғи ҳидоят ҳастанд, ки Ҳудованд ба василаи онҳо ҳар ошӯб ва фитнаро ошкор месозад. Ҳудованд онҳоро дохили раҳмати худ хоҳад даровард».

2. Абдуллоҳ бин Умар (р.з) мефармояд:
«من كان مستنا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد (ص)، كانوا خير هذه الأمة وأبرها قلوبًا، وأعمقها علمًا، وأقلها تكلفًا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه (ص) ونقل دينه، فتشيحو بأخلاقهم وطرايقهم، فهم أصحاب محمد (ص) وكانوا على الهدى المستقيم»

«Касе, ки меҳоҳад аз дигарон пайравӣ кунад, қасонеро интихоб кунад, ки аз дўнё рафтанд. Онҳо ёрони Муҳаммад (с) ва беҳтарини ин Уммат буданд. Онҳо бо қалбҳои пок ва огоҳии амиқу фаровон ва

камтарин такаллуф ва дар айни содагӣ буданд. Ҳудованд онҳоро барои ҳамнишини бо Паёмбараш (с) ва расонидани дин ва паёми худ интихоб кардааст, пас ба ахлоқ ва равиши онҳо таъассӣ (иқтидо) кунед. Онҳо ёрони Паёмбар (с) буданд ва дар роҳи рост ва мустақим буданд».

3. Қатода бин Диъома Саддусӣ мегӯянд: "Барҳақтарин касе, ки шоистаи тасдиқ аст, ёрони Расули Ҳудо (с) мебошанд, ки Ҳудованд онҳоро барои ёрии Паёмабар (с) ва барпои дини худ баргузидааст. (имом Аҳмад).

Зикри гушае аз мадҳ ва ситоишҳое, ки дар мавриди баъзе аз Асҳоб ворид шудааст.

Аввал: Абӯбакри Сиддиқ (р.з).

Эшон, Абдуллоҳ бин Усмон бин Омир бин Каъб, ки насабаш бо насаби Паёмбар (с) дар Мурраҳ бин Каъб васл мешавад, аст. Ду солу шаш моҳ баъд аз воқеъаи соли Фил ба дӯнё амада ва нахӯстин марди Ислом ба шумор меравад.

Дар фазилати ӯ оёт ва аҳодиси зиёде ворид шудааст, аз ҷумла:

1. Худованд мефармояд:

﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾ [الزمر ٣٣]

«Ва аммо касе, ки сухани рост биёварад ва касе, ки онро тасдиқ кунад, онон парҳезгоронанд».

Ибни Ҷарир ба нақл аз Алӣ бин Абитолиб (р.з) ривоят мекунад, ки мурод аз оят: "وَالَّذِي جَاءَ "بِالصِّدْقِ", Муҳаммад (с) мебошад ва мурод аз "صَدَّقَ بِهِ", Абӯбакр мебошад.

2. Худованд мефармояд:

﴿إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَعَّتْ قُلُوبُكُمْۚ وَإِن تَظَاهِرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَانَهُ
وَجِئْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَاهِيرٌ﴾ [التحريم ٤]

«Агар шумо ду зан тавба кунед, беҳтар аст, зеро дилҳоятон аз ҳақ бозгаштааст. Ва агар барои озораш ҳамдаст шавед, Худо ёвари ўст ва низ Ҷабраил ва мӯъминони солех ва фаришгагон пас аз он ёвари ў хоҳанд буд». Таҳрим 4

Бисёре аз муфассирин, аз чумла Абдуллоҳ бин Аббос ва Абдуллоҳ бин Масъуд ва Абдуллоҳ бин Умар(р) ба ин боваранд, ки мақсуд аз: "صَالِحٌ الْمُؤْمِنِينَ", Абӯбакр ва Умар мебошад.

3. Абӯсаъиди Хузрӣ (р.з) аз Расули Худо (с) ривоят мекунад, ки фармӯд:

«إِنْ مِنْ أَمْنِ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صَحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُوبَكَرٌ، وَلَوْ كُنْتَ مَتَخَذِا خَلِيلًا غَيْرَ
رَبِّيِّ، لَا تَخْذُلْ أَبَابَكَرَ، وَلَكِنَّ الْإِسْلَامَ وَمُودَتَهِ، لَا يَبْقَيْنَ فِي الْمَسْجِدِ بَابٌ إِلَّا بَابٌ
أَبِي بَكَرٍ». [رواہ البخاری]

«Касе, ки аз ҳама бештар дар рафоқат ва дўстӣ ва бо мол ва дороии худ бар ман миннат дорад, ҳамоно Абӯбакр мебошад ва агар чунон чӣ ғайр аз Ҳудо касеро ба унвони дўст бар мегӯзида, Абӯбакрро бар мегӯзида, аммо дўстӣ ва ухувати Исломӣ коғист. Тамоми дарҳое, ки ба масҷид боз шудаанд бибандед, ҷӯз дарвозаи хонаи Абӯбакр (р)-ро». ¹

Имои Куртубӣ (р) мегӯяд: Маънои ин ҳадис чунин аст: Абӯбакр ҳақҳое дорад, ки агар ба ҷойи ӯ қаси дигаре мебуд, бар ман миннат мегузошт, зоро ӯ нубувати Паёмбарро тасдиқ намуд дар ҳоле, ки мардум ӯро такзиб мекарданд ва дороиҳои зиёдеро дар роҳи Ҳудо ҳарҷ намуд дар ҳоле, ки мардум бухл меварзианд. Эшон ба Паёмбар (с) наздикий ва ҳамроҳӣ мекард, дар ҳоле, ки аз ӯ дўрий мекарданд. Ӯ бо вуҷуди ин бо сина боз ва аз таҳи дил ва бо оғоҳии комил медонист, ки фазл ва бартарӣ ва эҳсон ва некӣ азони Ҳудо ва Расули Ҳудо (с) мебошад ва миннат барои онҳост ва Паёмбар (с) низ бо ахлоқи каримона ва муърошрати хуб ва зебой худ ба фазилате, ки аз касе содир мешуд,

¹ : Ривояти Бухори

эътироф менамуд ва касеро ки аъмоли неке аз ў содир мешавад сипос мекард, он ҳам ба поси шукр ва сипоси Ҳудо, то мардум аз ў пайравӣ кунанд ва аз ў биёмузанд.

4. Аз Амр бин Ос (р.з) ривоят аст, ки мугӯяд: Аз Расули Ҳудо(с) суол кардам:

«أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة، قلت: من الرجال؟ قال: أبوها، قلت: ثم من؟
قال: عمر بن الخطاب، فعد رجالاً. [رواه البخاري و مسلم]

«Чи касе аз мардумро бештар дӯст медорӣ? Фармӯд: Ойша, гуфтам: Аз миёни мардҳо? Фармӯд: Падараш, гуфтам: сипас чи касе? Фармӯд: Умар бин Ҳаттоб, ва баяд аз ў чанд марди дигарро шумор кард»¹.

Ин ҳадис сароҳатан ба фазилати Абӯбакр ва Умар ва Ойша (р.з) ишора дорад ва низ далели возех ва ошкор бар фазилати Абӯбакр (р.з), сипас Умар ва бар тамоми Саҳоба ва ёрони Паёмбар (с) аст.

¹ : Имом Бухори ва Муслим

5. Мұхаммад ғұнан Ханафия мефармояд: Аз падарам (Али ғұнан Абитолиб (р.з)) пурсидам:

«أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ بَعْدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)؟ قَالَ: أَبُوبَكْرٌ، قَلَتْ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: عُمَرٌ»

Алай ғұнан Абұтөлиб (р.з) ба таври возех ва сарех мефармояд, ки баъд аз Расули Худо (с) Абұбакр (р.з) бекетарини мардум мебошад ва баъд аз үй Умар бекетарини мардум аст ва ин шаҳодат вә гувоҳист аз қониби Алай ғұнан Абитолиб, вә чиң гувоҳы вә шаҳодати нек вә ба چое.

Дуввум: Умар бин Хаттоб (р.з).

Ӷ Умар бин Хаттоб бин Нуфайл бин Абдуъуззо бин Рибоҳ бин Абдуллоҳ бин Қурт бин Ризоҳ бин Адий бин Каъб бин Луии бин Ғолиб, ва дар ҹаддаш, Каъб бин Луии ба Расули Худо (с) мепайвандад.

Эшон чиҳил сол қабл аз ҳичрат дар Маккаи Мукаррама дида ба ҹаҳон гушуданд.

Аҳодиси бисёре дар фазилати Ӷ ворид шудааст, аз ҷумла:

1. Имом Бухорӣ ва Муслим аз Абӯхурайра (р.з) ривоят мекунанд, ки гуфт:

«بينا نحن عند رسول الله (ص) إذ قال: بيـنا أـنـا نـائـم رـأـيـتـي فـي الـجـنـة، فـإـذ اـمـرـأ تـوـضـأ إـلـى جـانـب قـصـر، فـقـلـت: مـن هـذـا الـقصـر؟ قـالـوا: لـعـمر، فـذـكـرـت غـيرـتـه فـولـيـت مدـبـراً فـبـكـي عـمـر، وـقـالـ: أـعـلـيـك أـغـارـ يـا رسول الله».»

«Мо назди Расули Худо (с) будем, он ҳазрат фармуданд: Дар ҳоле, ки ман хоб будам худро дар биҳишт дидам, дар ин асно занеро дидам, ки дар канори қасре вузӯ мекунад, гуфтам: ин коҳ ба чӣ

касе таъаллук дорад? Гуфтанд: Аз они Умар аст, пас ғайрат ва шаҳомати ўро ба ёд овардам ва пушт карда рафтам, пас Умар (р.з) ба гиря даромад ва гуфт: Дар баробари тӯ эй Расули Худо шаҳомат мекунам?».

2. Саъд бин Абиваққос (р.з) ривоят мекунад, ки Расули Худо (с) фармуд:

«يا ابن الخطاب! والذى نفسي بيده، ما لقيت شيطاناً فجأً قط إلا سلك فجأ آخر». [رواه البخاري و مسلم]

«Эй фарзанди Хаттоб! Савганд ба зоте, ки чонам дар дasti ўст, шайтон тўро дар ҳеч роҳе надида, магар ин ки он роҳро тарк карда ва роҳи дигареро дар пеш мегирад»¹.

3. Дигар фазоили Умар бин Хаттоб ин аст, ки Расули Худо (с) шаҳид шуданашро хабар дода ва хабари Паёмбар (с) таҳқиқ ёфт ва Умар ба дasti Абӯлулуий маҷӯсии палид ва золим ба шаҳодат расид.

¹ : Ривояти Бухори ва Муслим

Анас бин Молик (р) ривоят мекунад, ки:

«صعد النبي (ص) أحداً ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم فضربه برجله وقال: أثبت أحد، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيدان». [رواية البخاري]

«Рӯзе Расули Худо (с) ва Абӯбакр ва Умар ва Усмон бар күҳи Уҳуд боло мешуданд, дар ин асно күҳ ба ларза даромад. Паёмбар (с) бо пойи муборакаш ба он қўбид ва фармӯд: Эй Уҳуд! Ором бош, чаро ки бар болои тӯ ғайр аз як Набӣ, як Сиддиқ ва дў Шаҳид каси дигаре вучуд надорад»¹.

4. Дигар фазоили Умар (р.з) ризоият ва хушнудии тамоми Асҳоб аз ў ва ситоишҳоест, ки бузургони Саҳоба дар мавриди ў баён доштанд, аз чўмла он чӣ имом Бухорӣ аз Мисвар бин Махрама ривоят карда, ки гуфт:

«لما طعن عمر جعل يأّلم، فقال له ابن عباس وكأنه يجزعه: يا أمير المؤمنين ولئن كان ذلك لقد صحبت رسول الله (ص) فأحسنت صحبته، ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت أبي بكر، فإحسنت صحبته، ثم فارقته وهو عنك

¹: Ривояти Бухорӣ

راض، ثم صحبت صحبته، ولئن فارقهم لتفارقهم وهم عنك راضون». [رواہ البخاری]

«Вақте, ки Умар (р.з) зарбат хурд ва аз шиддати дард менолид, Ибни Аббос меҳост бо ў хамдардӣ кунад, лизо ба ў гуфт: Эй Амири муминон! Дурӯст аст, ки бо тӯ чунин коре шуда, аммо тӯ беҳтарин рафиқ ва ёвари Паёмбар будӣ ва эшон реҳлат карданд дар ҳоле, ки аз тӯ розӣ буданд, сипас бо Абӯбакр рафоқат ва дӯстӣ намуудӣ ва дӯстият бо ў хуб буд, ў ҳам аз дӯнё рафт дар ҳоле, ки аз тӯ розӣ ва хушнуд буд, сипас бо дӯстон ва ёрони онҳо ҳамдам ва рафиқ шудӣ, ҳоло ҳам агар ту аз дӯнё биравӣ, ҳама Асҳоб аз тӯ розӣ ҳастанд»¹.

Ибни Аббос (с) мегӯяд:

«وضع عمر بن الخطاب على سريره فتكلنه الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع وأنا فيهم، فلم يرعني إلا برجل قد أخذ منكبي من ورأي، فالتفت إليه فإذا هو علي، فترحم على عمر وقال: ما خلفت أحداً إلى أن ألقى الله بمثل عمله منك، وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبه، ذاك أني

¹ : Ривояти Бухорӣ

كنت أكثر ما أسمع رسول الله (ص) يقول: جئت أنا وأبوبكر وعمر، ودخلت أنا وأبوبكر وعمر، وخرجت أنا وأبوبكر وعمر، فإن كنت لأرجو-أو لأظن- بأن يجعلك الله معهما» [رواه البخاري و مسلم]

«Дар ҳоле, ки ҷанозаи Умар бар таҳташ гузошта шуда буд ва мардум ӯро ихота карда буданд ва дӯову намозаш меҳонданд ва мадхӯ санояш мекарданد, қабл аз ин ки ба қабристон бибараанд ва ман дар миёни онҳо будам ва чизе маро натарсонд чӯз ин ки марде ногаҳон аз пушти сар шонаамро гирифт, руй гардонам дидам ки Алий аст, бар Умар раҳмат фиристод ва гуфт: Баъд аз тӯ (Умар) касе вучуд надошт, ки бо амали ӯ ра什к дошта бошам, орзӯ мекардам, ки Худо тӯро дар канори ду дӯстат қарор дихад, зоро бисёр мешунидам, ки Расули Худо (с) мефармуд: "Ману Абӯбакру Умар омадем, ману Абӯбакр ва Умар ворид шудем, ману Абӯабакр ва Умар рафтем". Лизо орзӯ мекунам –ё бар ин боварам- ки Худованд тӯро дар канори онҳо қарор дихад»¹.

¹ : Ривояти Бухорӣ ва Муслим

Саввум: Усмон бин Аффон (р.з).

Ū Усмон бин Аффон бин Абӯльос бин Уммайя бин Абдушшамс бин Абдуманоф аст, ки насабаш бо насаби Паёмбар (с) дар ҹадаш Абӯманоф бо ҳам васл мешаванд ва модараش Арво духтари Қурайз ва модарбузургаш Умми Ҳаким духтари Абдулмутталиб, амаки Паёмбар мебошад.

Эшон панҷ сол баъд аз вилодати Паёмбар (с) дар шаҳри Тоиф таваллуд шуда ва Паёмбар ūро "Зинӯрайн" яъне соҳиби ду нӯр, лақаб ниҳод, зоро бо дӯ духтари Паёмбар (с) яъне Руқайя ва сипас Умми Кулсум издивоҷ намуда аст.

Дар мавриди фазилати ū аҳодиси бисёре ворид шудаст аз чумла:

1. Абдурраҳмон бин Самура (р.з) ривоят мекунад:

« جاء عثيماً إلى النبي (ص) بألف دينار في ثوبه حين جهز عليه السلام جيش العسرة، قال: فصبها في حجر النبي (ص) فجعل يقلبها بيده ويقول: "ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم" يرددتها مراراً» [رواہ إمام أحمد]

«Вақте, ки Паёмбар (с) лашкари Усраро барои чиҳод дар роҳи Ҳудо омода мекард, Ӯсмон (р.з) ҳазор динорро, ки дар ҷомаи худ қарорашон дода буд, низ назди Паёмбар (с) овард ва онро дар домани он ҳазрат рехт. Паёмбар (с) дар ҳоле ки динорҳоро бо дасти худ ба ҳам мезад мегуфт: "Фарзанди Аффон баъд аз имрӯз ҳеч коре ба ӯ зарар ва зиён наҳоҳад расонд" ва ин ҷумларо ҳамчунон такрор мекард»¹.

2. Абӯмусо Ашъарӣ (р.з) ривоят мекунад, ки:

«أَنَّ النَّبِيَّ(ص) دَخَلَ حَائِطًا وَأَمْرَنِيَ بِحَفْظِ بَابِ الْحَائِطِ، فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فَقَالَ: "إِذْنُ لَهُ وَيُشَرِّهُ بِالْجَنَّةِ"، فَإِذَا أَبْوَبَكَرٌ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فَقَالَ: "إِذْنُ لَهُ وَيُشَرِّهُ بِالْجَنَّةِ"، فَإِذَا عُمَرُ، ثُمَّ جَاءَ آخِرَ يَسْتَأْذِنُ، فَسَكَتَ هَنِيَّهًا ثُمَّ قَالَ: "إِذْنُ لَهُ وَيُشَرِّهُ بِالْجَنَّةِ"، فَإِذَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَانَ» [رواہ البخاری و مسلم]

«Паёмбар (с) вориди бое шуд ва ногаҳон он боғро ба ман супурд, пас аз муддате марде омад ва

¹ : Ривояти имом Аҳмад

иҷоза хост, ки дохил шавад. Паёмбар(с) фармуд: "Ба ў иҷозат дех ва мӯждаи биҳишт ба ў бидех". Вакте, ки ворид шуд дидам, ки ў Абӯбакр (р.з) аст. Сипас як нафари дигар омад ва иҷозат хост, Паёмбар (с) фармуд: "Ба ў иҷозат бидиҳед ва мӯждаи биҳишт ба ў бидех". Вакте, ки ворид шуд дидам, ки Умар аст. Сипас дигаре омад ва иҷоза хост, Паёмбар (р.з) каме истода ва сипас фармуд: "Ба ў иҷоза диҳед, то дохил шавад ва мӯждаи биҳishtro дар баробari мусибате, ки бар ў ворид хоҳад шуд ба ў бидех". Вакте, ки ворид шуд дидам, ки Усмон бин Аффон аст»¹.

3. Абӯ Абдурраҳмон ривоят меқунад:

«أن عثمان (رض) حين حوصر، أشرف عليهم وقال: أشدكم الله ولا أشد إلا أصحاب النبي (ص) ألسنتم تعلمون أن رسول الله (ص) قال: "من حفر رومة فله الجنة"، فحفرتها، ألسنتم تعلمون أنه قال: "من جهز العسرة فله الجنة"، فجهزته، قال: فصدقوا بما قال» [رواه البخاري]

«Ҳангоме, ки Усмонро муҳосира карданд, рӯ ба онҳо кард ва гуфт: "Шуморо ба Ҳудо савганд

¹ : Ривояти Бухорӣ ва Муслим

медиҳам ва мухотабро ёрони Паёмбар (с) мекунам: Оё намедонед, ки Паёмбари Худо (с) фармуд: "Ҳар касе чоҳи Равмаро канад, биҳишт барои ӯст?" ва ман онро кандам. Оё намедонед, ки фармуд: "Ҳар касе лашкари Усраро омода қунад биҳишт барои ӯст" ва ман омода кардам". гуфт: пас гуфтаи ӯро тасдиқ карданд»¹.

4. Абдуллоҳ бин Умар (р.з) ривоят мекунад ки:

«كما في زمن النبي (ص) لا نعدل بأبي بكر، ثم عمر ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي (ص) لا نفضل بينهم» [رواہ البخاري و مسلم]

«Дар замони Паёмбар (с) ҳеч касеро аз Асҳоб ва ёрони Паёмбар (с)-ро дар фазилат ва бартарӣ ҳамсанг ва ҳамсатҳи Абӯбакр, сипас Умар ва сипас Ӯсмон намепиндоштем ва ғайр аз ин се нафар бақияи Саҳоба дар фазилат мусовӣ буданд»².

¹ : Ривояти имом Бухорӣ

² : Ривояти имоми Бухори

Чаҳорум: Алӣ бин Абӯтолиб (р.з)

Ў Алӣ бин Абӯтолиб бин Абдулмутталиб бин Амуи Паёмбар ва шавҳари духтараш Фотима (р.з) аст. Эшон даҳ сол қабл аз беъсат дида ба дүнё гушуд ва ў нахустин ҷавоне аст, ки мусалмон шудааст.

Куннияш Абӯтуроб мебошад. Модараши Фотима духтари Асад бин Ҳошим бин Абдулманоғ бин Қусай аст. Мегӯянд ў нахустин зани Ҳошимӣ аст, ки фарзанди Ҳошимиро ба дүнё овардааст ва мусалмон шуда ва ҳичрат ҳам намудааст.

Аҳодиси зиёде дар фазилати эшон ворид шуда, ба унвони мисол:

1. Имоми Бухорӣ ва Муслим аз Саҳл бин Саъд аз Расули Худо (с) ривоят мекунанд, ки фармуданд: "Фардо парчамро ба марде хоҳам дод, ки Худованд фатҳ ва пирӯзиро ба дasti ў хоҳад намуд, Худо ва Расулашро дӯст дорад ва Худо ва Расулаш низ ўро дӯст доранд, сипас он парчамро ба Алӣ (р.з) дод".

Шайх Сулаймон бин Абдуллоҳ бин Муҳаммад бин Абдулаҳоб мегӯяд: "Чумлаи: "يحب الله" يحبه الله ورسوله" фазилати Алиро баён мекунад, зеро ки Паёмбар (с) бо он огоҳӣ додааст".

3. Саъд бин Абиваққос (р.з) ривоят мекунад, ки Расули Ҳудо (с) ба Алӣ фармуд:
«أَنْتَ مِنِي بِمُنْزَلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِنِبْعَدَنَا عَنِ الْحَقِيقَةِ» [رواہ البخاری و مسلم]

«Ту барои ман ба манзалаи Ҳорун барои Мусо ҳастӣ, магар ин ки баъд аз ман Паёмбаре наҳоҳад омад»¹.

3. Алӣ (р.з) ривоят мекунад, ки
«وَالَّذِي خَلَقَ الْحَبَّةَ وَبِرَأِ النَّسْمَةِ إِنَّهُ لِعَهْدِ النَّبِيِّ الْأَمِيِّ (ص) إِلَيَّ أَنْ لَا يَجْبَنِي إِلَّا
مُؤْمِنٌ، وَلَا يَبْغِضِنِي إِلَّا مُنَافٍ» [رواہ مسلم]

«Савганд ба Ҳудое, ки донаро оғарида ва бодро халқ ва ба вазиш даровард, ин аҳд ва паймон Паёмбари Уммӣ аст, ки ҷӯз мумин касе маро дӯст

¹ : Ривояти имомон Бухорӣ ва Муслим

намедорад ва چўз мунофиқ касе аз ман нафрат ва хашм намедорад»¹.

4. Барро бин Озиб (р.з) нақл мекунад, ки Расули Ҳудо (с) ба Алӣ чунин фармуд:

«أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ» [رواه البخاري]

«Тӯ аз ман ва ман аз тӯ ҳастам»².

5. Абдуллоҳ бин Аббос (р.з) ривоят мекунад, ки Умар (р) гуфт:

«أَقْرَأْنَا أَبِيهِ وَأَقْضَانَا عَلَيْهِ» [رواه البخاري]

«Беҳтарин қории мо Убай бин Каъб ва беҳтарин қозӣ дар байни мо Алӣ бин Абӯтолиб аст»³.

¹ : Ривояти имом Муслим

² : Ривояти имом Бухорӣ

³ : Ривояти Бухорӣ

Панҷум: Муъовия бин Абӯсуфён (р.з):

Эшон, Муъовия бин Саҳр бин Ҳарб бин Умайя бин Абдушшамс бин Абдуманоф, Қурайшӣ, Амавӣ аст.

Ва модараш Ҳинд дұхтари Утбаҳ мебошад, ки падар ва модараش дар қаддашон Абдушшамс бо ҳам васл мешаванд.

Куннияш Абӯ Абдурраҳмон аст. Эшон ҳамроҳи падараш ва бародараш Язид ва модараш Ҳинд ҳамагӣ дар рӯзи фатҳи Макка мусалмон шуданд ва гуфта шуда, ки ў қабл аз падараш дар умраи қазо Ислом оварда аст.

Дар фазилати ва бузургвории ў аходиси бисёре ворид шуда аст, аз чумла:

1. Тирмизӣ аз Абдурраҳмон бин Аби Умайраҳ (р.з) ривоят мекунад, ки Расули Ҳудо (с) фармуданд:

«اللَّهُمَّ اجْعِلْهُ هَادِيًّا وَمَهْدِيًّا وَاهِدْ بِهِ»

«Худованд! Уро роҳёфта ва ҳидоят ёфта ва муршид ва роҳнамо қарор дех ва ба василаи ӯ мардумро ҳидоят кун»

2. Абдуллоҳ бин Аббос (р.з) ривоят мекунад ки:

«أَنَّ أَبَا سَفِيْنَ قَالَ لِنَبِيِّ (ص): ثَلَاثَةُ أَطْنَبِهِنَّ! قَالَ: نَعَمْ... وَفِيهِ: مَعَاوِيَةٌ تَجْعَلُهُ كَاتِيَا بَيْنَ يَدِيكَ. قَالَ: نَعَمْ» [رواہ مسلم]

«Абӯ Суфён ба Паёмбар (с) гуфт: Се чиз дархост мекунам, то ба ман бидихӣ. Фармуд: бале... ва аз он се чиз ин, ки Муъовияро котиби худ қорор дихӣ. Гуфт: Бале»¹.

Абӯ Наъим мегӯяд: Муъовия аз нависандагон ва котибони Расули Худо (с) буд, хати хуб ва забони фасехе дошт ва бисёр бурдбор ва сабӯр ва қавӣ буд.

3. Ибни Абимулайка мегӯяд:

«قيل لابن عباس: هل لك في أمير المؤمنين معاوية، فإنه ما أوتر إلا بواحد؟ قال: أصاب إنه فقيه»

¹ : Ривояти Муслим

«Аз Ибни Аббос (р.з) пурсиданد: Чӣ мегӯйи дар бораи Амиралмумнин Муъовия, ки фақат намози витрро як ракаъат меҳонд? Дар ҷавоб гуфт: ҳақро исобат кардааст, зоро дар ҳақиқат эшон фақиҳ аст».

4. Аз Алий бин Абитолиб (р.з) ривоят шуда, вақте, ки аз ҷанги Сиффин баргашт гуфт: Эй мардум! Аз фармондиҳӣ ва иморати Муъовия нороҳат набошед, зоро ки агар ӯро аз даст бидиҳед, сарҳоро ҷудо шуда аз ҷасадашон мебинед, гӯё ки бодранги талҳаст, ки аз решашон ҷудо шудаанд".

5. Абдуллоҳ бин Умар (р.з) мегӯяд: «Пас аз Расули Ҳудо (с) қасеро саховатманҷтар аз Муъовия надида будам. Гуфтанд: ҳатто падарат? Дар ҷавоб гуфт: падарам (Умар) аз Муъовия беҳтар ва бартар буд, вале Муъовия аз ӯ саховатманҷтар буд»¹.

6. Қубайсаҳ бин Ҷобир мегӯяд: "Ҳар гиз шикебо ва оромтар ва саховатманҷтар ва фурутан ва латиф ва меҳрубон ва некдортар аз Муъовияро надидам".

¹ : Ривояти Ал-Халлол дар Ал-суннат ва иснодаш саҳҳ аст

7. Аз Абдуллоҳ бин Муборак (р) пурсиданд: "Умар бин Абдуъазиз беҳтар аст ё Муъовия? Дар ҷавоб гуфт: Гарду ғуборе, ки дар бинии аспи Муъовия дар ҳангоми ҷанг дар роҳи Ҳудо бо Паёмбар (с) дохил шуда, беҳтар ва бартар аз Умар бин Абдулъазиз аст".

8. Қозӣ Аёз (р) мегӯяд: "Марде ба Муъофи бин Имрон гуфт: Умар бин Абдулъазиз аз Муъовия беҳтар ва бартар ва бузургвортар аст. Муъофи асабонӣ шуд ва гуфт: Ҳеч кас бо ёрони Паёмбар муқоиса намешавад. Муъовия ёвар ва котиби вахӣ ва амонатдори вахии Ҳудо бар Паёмбараш, ва Паёмбар домоди (язна) ӯ мебошад".

9. Тарихдонон дар бораи Муъовия гуфтанд: "Ҳудованҷ кишварҳои бисёре дар замони ӯ ба фатҳ ва ба тасарруфи мусалмонон даровард ва бо кишвари Рӯм ҷанг кард ва амвол ва ғаноими ҷангиро дар байни мусалмонон тақсим менамуд ва фармони Ҳудоро ичро менамуд".

Агар гуфта шавад: Чаро номи Муъовияро баъд за Ҳулафои чаҳоргона овардайи, дар ҳоле ки

касони дигаре ҳастанд, ки мақом ва манзалаташон аз Муъовия болотар ва фазилати бештаре бархурдоранд?.

Чавоби ин суол ин аст, ки ин як қоида ва формулаи бузургест, ки яке аз бузургони салафи солеҳ ба номи Абӯ Тавбаҳ Рабеъ бин Нофеъ онро бунёд ниҳода ва он ин, ки мефармояд- ва чӣ сухани бо арзиш ва муфида-: "Муъовия ниқоб ва пардаест бар рӯйи ёрони Паёмбар (с), пас ҳар гоҳ касе ин пардаро бардошт, ҷуръати бештаре пайдо хоҳад кард, то бақияи Саҳоба ва касоне, ки пушти сари ӯ ҳастанд, беадабӣ ва таҷовуз ва таъаддӣ кунад"¹.

Аллома Абдулмуҳсин Алъибод (Худо ҳифзаш кунад) мегӯяд: Пас касе, ки дар мавриди Муъовия (р.з) чизе бигӯяд ва ҷуръат дошта бошад, ки сухани нолоиқ ва ношонистаро ба ӯ бигӯяд, барояш бисёр осонтар аст, ки дар мавриди ғайри Муъовия ва касоне, ки аз Муъовия беҳтар ва бартар буданд, бадгӯйи кунад ва ҳатто ба соҳати поки касоне, ки аз ҳама олим пас аз Паёмбарон бартар ва

¹ : Мақсад ин аст, ки вақте ба Муъовия фаҳш ва дашном доданд, бар бақияи Асҳоб низ ин ҷуръатро хоҳанд дошт, то саб ва дашном диҳад.

афзалтар буданд, яъне: Абӯбакри Сиддиқ ва Умар бин Хаттоб ва сипас Усмон бин Аффон ва Алий бин Абӯтолиб (р) тачовуз намояд ва беадабӣ кунад.

Ихтисос додани дурӯд ба бархе аз Асҳоб:

Шайхи Ислом Ибни Таймия (р) мегӯяд: "Барои ҳеч кас ҷоиз нест, ки яке аз ёронро ба дурӯд фиристодан муҳтас намояд, ба ҷуз Паёмбари Ҳудо (с), на Абӯбакр ва на Умар ва на Усмон ва на Алӣ ва ҳар кас чунин коре қунад, бидъаткор аст, сипас бояд бар ҳамаи онҳо салавот бифириштад, ё ин ки ҳамаи онҳоро тарқ қунад".

Ва ҳам чунин мегӯяд: "Ихтисос додани яке аз Асоҳоб ва ё наздикион ва хешовандони Паёмбар (с) монанди Алӣ ва ғайри Алӣ ба дурӯд фиристодан ва тарки бақияи ёрон ба тавре, ки ин навъ дурӯд фиристоданро шиъор ва аломати муъайяне барои ин шахс қарор дихад, дар воқеъ ин кор яксон намудани он шахс бо Паёмбар (с) ва бидъати маҳз аст"¹.

¹ : Мақсад ин аст, ки набояд навъе аз салавоти маҳсусро ба шахси муъайяне аз Асҳоб ихтисос дод ва бақияи Асҳобро тарқ кард.

Бартарин ва бузургвортарин ёрон чӣ касонанд?

Бузургвортарин Асҳоб ба тартиб, Хулафои чаҳоргона: Абӯбакр, Умар, Усмон ва Алӣ мебошанд. Сипас бақияи даҳ нафаре, ки муждаи биҳишт ба онҳо дода шуда, яъне (ашараи мубашшара) Талҳа, Зубайр, Абдурраҳмон бин Авғ, Абӯ Убайда бин Ҷарроҳ, Саъд бин Аби Ваққос ва Саъид бин Зайд ва Муҳочирин ва Ансор ва Аҳли Бадр ва Аҳли Байъатурризон, бартарӣ доранд ва касоне, ки қабл аз фатҳ мусалмон шуда ва дар ғазавот ширкат кардаанд, бар касоне, ки баъд аз фатҳ мусалмон шудаан, фазилат доранд.

Баъзе аз аъмоли боқимонда ва ҷовидонаи ёрони Паёмбар (с).

Мавоқифи онон бисёр бештар аз он аст, ки битавон онро дар ин ҷо гунҷонд, аммо сареъ ва гузаро ба баъзе аз онҳо ишора карда ва мегуем:

Аз ҷумлаи он мавоқиф ва бархурдҳо ҷавобест, ки Муҳочир ва Ансор ба Паёмбари Ҳудо (с) доданд. Вақте, ки Паёмбар (с) дар бораи ғазваи Бадр аз Муҳочирин ва Ансор раъй ва изҳори назар хост, он ҷо ки бидуни ҳеч омодагӣ бо душман мувоҷех шуданд ва Паёмбар (с) дар миёнашон истод ва фармуд: "أَشِرُوا عَلَيْ أَيْهَا النَّاسُ". "Эй мардум! Ба ман пешниҳод кунед ва раъй ва назари худро иброз доред.

Ва мақсади он ҳазрат (с) гурӯҳи Ансор буд, зеро дар Байъатул-ақаба қарор бар он буд, ки фақат дар Мадина аз ӯ дифоъ қунанд, на хориҷ аз Мадина. Дар ин асно Абӯбакр (р.з) ба по хест ва сухани зебо ва накӯи хурдро эрод кард, сипас Умар

(р.з) бархост ва суханони накӯеро бар забон овард, сипас Микъод бин Амр ба по хест ва гуфт: Эй Расули Худо! Он чиро ки Худо ба ту дастӯр дода анҷом дех, ва мо бо ту ҳастем, ба Худо савганд, мо ҳамчун бани Истроил наҳоҳем гуфт:

﴿فَأَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَلُّنَا قَعِدُونَ ﴾ [٢٤]﴾ [المائدة]

«Тӯ ва Парвардигорат биравед ва (бо онон) бичангед, мо ҳамин ҷо нишастаем»¹.

Вале мегӯем:

"اذهب أنت وربك فقاتلا إنما معكما مقاتلون"

«Ту ва Парвардигорат биравед бо душманон бичангед, мо ҳамроҳатон сарбозони ҷонфида ҳастем». Савганд ба Ҳудое, ки туро фиристодааст, агар моро ба "Баракул-ғимод" -номи маҳалест дар Яман- бибаред, бо тӯ ҳоҳем буд, то ин ки ба онҷо бирасӣ", пас Расули Худо (с) ба ў фармуд: бисёр хуб. Сипас фармуд:

¹ : Сураи Моидах 24

«Бо ибрози раъй ва назари худ маро ёрӣ дихед». Дар ин асно Саъд бин Муъз барҳост ва гуфт: "Эй Расули Худо мисли ин ки моро дар назар доред"? Он ҳазрат фармуд: Бале. Пас Саъд бин Муъз ба по хест ва гуфт: "Мо ба тӯ имон овардаем ва тӯро ростгӯ ёфтаем ва гувоҳӣ додаем он чиро, ки тӯ овардайи ҳақ аст ва аҳд ва паймон додаем, ки аз тӯ итоъат кунем ва гӯш ба фармони ту бошем, пас ҳар чӣ ки меҳоҳӣ анҷом бидех, мо бо ту ҳастем. Ба Худо савғанд! Агар моро ба дарё бикашонӣ ва дастӯр дихӣ, ки дар он фурӯ равем, бо ту ҳастем ва касе аз мо аз фармонат сарпечӣ наҳоҳад кард ва боке надорем, ки фардо моро бо душман мувоҷех кунед. Дар майдони ҷанг сабр ва таҳаммул хоҳем дошт ва дар муқобила ба дӯшман содик ва ростгӯем, умед аст, ки Худованд чизе аз мо ба ту нишон дигад, ки ҷашмонат бо он равшан шавад, пас бирав ба баракати Худо".

Вазифаи мо дар баробари Ёрони Паёмбар (с)

Асҳоби Паёмбар(с) бар ояндогон ва касоне, ки пас аз эшон омаданд, хуқуки зиёде доранд, аз чумла:

Аввалан: Эҳтиром ва дўст доштан онон ва ҳаром будани кина нисбат ба ҳар яке аз онон.

Дар ин бора оёт ва аҳодиси зиёде ворид шуда аз чумла: Худованд мефармояд:

﴿وَالَّذِينَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَغْفِرْ لَنَا وَلَا إِحْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَنِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ ءامَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ [الحشر-]

[۱۰]

«(Ҳамчунин) касоне, ки баъд аз онҳо (муҳочирин ва ансор) омаданд мегӯянд: Парвардигоро! Мо ва бародаронамонро, ки дар имон бар мо пеши гирифтанд, биёмурз ва дар дилҳоямон ҳис ва кинае нисбат ба муминон қарор

мадех, Парвардигоро! Ту меҳрубон ва раҳим ҳастӣ»¹.

Имом Молик мефармояд: "Ҳар кас нисбат ба яке аз ёрони Паёмбар нафрат дошта бошад, ё дар ўкинае вучуд дошта бошад, ҳеч саҳме дар фай ва байтулмоли мусаломонон надорад (яъне мусалмон нест), сипас ояти боло "وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ...-ро тиловат намуд".

Адий бин Собит ривоят мекунад, ки Барро аз Паёмбар (с) ривоят мекунад, ки он ҳазрат дар бораи Ансор фармуд:

«لَا يَحِبُّهُمْ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَلَا يَغْضِبُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ، مِنْ أَحْبَبِهِمْ أَحْبَهُهُ اللَّهُ وَمِنْ أَبْغَضِهِمْ أَبْغَضَهُ اللَّهُ». [رواه مسلم]

«Ба ҷӯз мӯмин каси дигаре Ансорро дӯст намедорад ва ба ҷӯз мунофиқ бо онҳо нафрат намеварзад ва ҳар кас онҳоро дӯст дошта бошад, Ҳудо низ ӯро дӯст дорад ва ҳар кас онҳоро мавриди

¹ : Сураи Ҳашр10

кина қарор дихад, Худо ўро мавриди кина ва дўшманӣ қарор медиҳад¹».

Дуввум: Дўо барои онҳо ва фиристодани раҳмат ва талаби мағфират бар эшон.

Худованд ҳамаи мӯминонеро, ки баъд аз ёрони Паёмбар (с) омаданд, чиҳати дўо кардан барои онҳо ва фиристодани раҳмат ба руҳи покашон фаро меҳонад, чунон чӣ мефармояд:

﴿وَالَّذِينَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَغْفِرْ لَنَا وَلَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْتَ الَّذِي نَسِيَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غَلَّا لِلَّذِينَ ظَاهَرُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ [الحضر ١٠]

«(Ҳамчунин) касоне, ки баъд аз онҳо (муҳоҷирин ва ансор) омаданд ва мегӯянд: Парвардигоро! Мо ва бародаронамонро, ки дар имон бар мо пеши гирифтанд, биёmurз ва дар дилҳоямон ҳис ва кинае нисбат ба муминон қарор

¹ : Ривояти Муслим

мадех, Парвардигоро! Ту меҳрубон ва раҳим ҳастӣ»¹.

Урва бин Зубайр мегӯяд: Ойша (р) ба ман гуфт:

«يا ابن أختي! أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي (ص) فسبوهم» [رواه مسلم]

«Эй хоҳарзодаи ман! Бо онон дастӯр дода шуда, то барои ёрони Паёмбар (с) истигфор кунанд, vale онҳоро дашном доданд»².

Имоми Нававӣ (р) мегӯяд: "...қози Аёз мегӯяд: Зоҳиран Ойша вақте ин суханро гуфтаст, ки шунадааст аҳли Миср дар бораи Усмон бадгӯйи кардаанд ва аҳли Шом дар бораи Али ва Ҳарурия (Ҳавориҷ) дар бораи ҳамаи Асҳоб бадгӯйи карда ва суханони ношоиста гуфтанд".

¹ : Сураи Ҳашр 10

² : Ривояти Муслим

Саввум: Дўрӣ аз саб ва дашном додан ба онҳо, ё поён овардани шахсияти ва костани мақом ва манзалати онон.

Нусус ва суханони бисёре дар бораи таҳрими саб ва дашном додан ва ё таън задан бо онон ва костани қадр ва манзалаташон ворид шуда аст, аз чумла:

Имом Бухорӣ ва Муслим дар саҳеҳашон аз Абӯ Саъиди Хузрӣ (р.з) ривоят мекунад, ки Паёмбар (с) фармуд:

«لا تسبوا أصحابي، فوالذى نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه».

«Ёрони маро дашном надиҳед. Савганд ба зоте, ки ҷони ман дар дасти ӯст, агар яке аз шумо ба андозаи куҳи Ҳудутило ва ҷавоҳиротро дар роҳи Ҳудо бибахшад бо пойи як мушти онон, балки ба нисфи он ҳам наҳоҳед расид».

Ибни Аббос (р.з) ривоят мекунад, ки Паёмбар (с) фармуд:

«من سبَّ أصحابي، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين». [رواہ الطبرانی].

«Ҳар касе ёрони маро дашном дихад, лаънати Худо ва фариштагон ва тамоми мардум бар ў буд»¹.

Чаҳорум: Ҳуддорӣ ва сукун кардан дар мавриди ихтилоф ва муноқишаҳое, ки дар байни онон рӯҳ додааст.

Ибни Масъуд аз Расули Худо (с) ривоят мекунад, ки фармуд:

«إِذَا ذُكِرَ الْقَدْرُ فَأَمْسِكُوا، وَإِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا». [رواہ الطبرانی]

«Ҳар гоҳ дар бораи қазо ва қадар сухан ба миён омад ва ё дар мавриди ёрони ман баҳс пеш омад, сукут ихтиёр қунед»²

¹ : Ривояти Табаронӣ

² : Манбаъи собиқ

Пас мазҳаби Аҳли Суннат ва Ҷамоъат беҳтарин дидгоҳ ва зеботарин гумонро дар мавриди ёрони Паёмбар (с) дорад ва дар маврид муноқиша ва баҳсҳое, ки байни онон рӯҳ дода, сукут ихтиёр карда ва ҷангу чидол миёни ононро таъвил мекунад, зеро онон мұчтаҳид буданд ва дар иҷтиҳодашон аср ва подош мебаранд, хоҳ хато ва иштибоҳ бошанд ва ҳақро исобат намуда бошанд, зеро ки онон мұхліс буданд ва ҳар гуруҳ раъй ва назар ва нияти хубе дошта, ки аз он дифоъ намудааст ва ихтилоғи онон бар мусобақа дар сарватандұзӣ ва дүнёпарастӣ набудааст, балки иҷтиҳодашон дар ростои татбиқ ва ичрои шариъат будааст, пас онон лоиқтарин ва шоистатарин қасонеанд, ки бояд бар эшон ұзр авард ва дар бораашон гумони хуб дошт.

Сұханони зиёде аз ҷониби баъзе Салафи Солеҳ ворид шудааст, ки мавқиғи саҳехи мұсалмонаңро дар муқобили он чӣ байни ёрони Паёмбар (с) рӯҳ дода, баён медорад, аз ҷумла:

Абдуллоҳ бин Муборак (р) мегүяд: "Он чӣ байни онон иттифоқ афтода, фитнае буда, ки

Худованд шамшерҳои моро аз он нигаҳ дошта ва ҳифз намуда аст, пас мо бояд забони худро аз он ҳифз кунем ва нигаҳ дорем".

Умар бин Абдулъазиз (р) мегӯяд: "Он хунҳое, буда ки Худованд даст маро бо он олӯда накарда, пас чаро забони худро бо он олӯда кунем. Масали ёрони Паёмбар (р) монанди чашм аст ва давои чашм ламс накардани он аст".

Имоми Байҳақӣ дар тавзеҳ ва ташреҳи сӯханони Умар бин Абдулъазиз мегӯяд: "Ин сӯхане аст, ки бисёр наку ва зебо, зеро сукут дар мавриди он чӣ, ки ба инсон рабт надорад, айни ҳақ ва савоб аст".

Имом Аҳмад (р) мегӯяд: "Бисёр возех ва ошкор аст ва ниёзе ба далоил ва бароҳин надорад, ин ки маҳосин ва некиҳои ҳамаи ёрони Паёмбар (с) зикр шаванд ва аз зикри бадиҳо ва ихилофот ва он чӣ байни онҳо иттифоқ афтода, парҳез шавад".

Боз ҳам имом Аҳмад дар ҷои дигаре ҳангоме, ки аз ёрони Паёмбар (с) сухан ба миён омада, чунин мегӯяд: "Худованд ҳамаи онҳоро

раҳмат кунад, зеро ки Худованд Муъовия, Амр бин Ос ва Абӯ Мусо Ашъарī ва Муғира ва ҳамаи ононро дар китоби худ чунин тавсиф намудааст:

﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَكْثَرِ الْسُّجُودِ ﴾ [الفتح ٢٩]

«Нишонаҳои (итоъати) онҳо (аз Худованд) дар сураташон аз асари саҷда (ва ибодат) намоён аст»¹.

Чавоби баъзе аз ривоёте, ки дар бораи бадӣҳои онон ворид шудааст.

Чавоби ин гӯна ривоёт ба чанд даста тақсим мешавад:

1. Баъзе аз ин ривоёт дурӯғ ҳастанд
2. Дар баъзе аз ин ривоятҳо нақс ва костӣ ва ё зиёдатӣ ва изофӣ вучӯд дорад ва аз тарик ва роҳи саҳехи худ мунҳариф шуда ва дучори тафийир гаштаанд, пас набояд бо он ривоёт таваҷҷуҳ намуд.

¹ : Сураи Фатҳ 29

3. Баъзе дигаре аз ин осор ва ривоятҳо, ки саҳех ҳастанд- албатта хеле кам ҳастанд- ёрон дар мавриди онҳо маъзуранд, зеро онҳо иҷтиҳод карданд, ки мумкин аст дар иҷтиҳодашон ба ҳақ расида ва исобат карда бошанд ва ё исобат накарда ва ҳақро наёфта бошанд. Агар дар иҷтиҳодашон ба ҳақ расида бошанд, ду аср ҳоҳанд дошт, ва агар иштибоҳ карда бошанд, як аср ҳоҳанд дошт.

4. Ин ки онҳо инсонанд ва мумкин аст ҳар яки онҳо дучори иштибоҳ ва хато бишаванд, аммо барои талофӣ ва ҷуброни иштибоҳоте, ки аз онҳо содир шуда, роҳҳои мутаъаддиде вучуд дорад, аз чумла:

Аввал: Онҳо чунон дорои собиқаи дурахшон ва фазоил ва камолот ҳастанд, ки муҷиби бахшида шудани иштибоҳоти онҳо -агар дошта бошанд- мешавад, Ҳудованд мефармояд:

﴿إِنَّ الْحُسْنَاتِ يُدْهِنُ الْسَّيْئَاتِ﴾ [اهود ١١٤]

«Дар ҳақиқат ҳасанот ва хубиҳо бадиҳо (ва осори онҳоро) аз байн мебарад»¹

Дувум: Ин ки ҳасанот ва некиҳои онҳо бештар аз дигарон аст ва ҳеч кас дар фазилат ва бартарӣ бо онҳо ҳамсон ва баробар нест ва як мушт инфоқе, ки онҳо дар роҳи Ҳудо медиҳанд, беҳтар ва бештар аз инфоқи дигарон аст, агар чӣ ба андозаи кӯҳи Үхуд тило ва ҷавоҳирот бошад, ҳамчуноне, ки дар Саҳиҳайн омадааст.

Саввум: Ин ки мумкин аст аз он гуноҳ тавба карда бошад ва мусаллам аст, ки тавба тамоми гуноҳонро нобуд меқунад.

Оё Асҳоб маъсӯманд?

Аҳли Суннат ва Ҷамоъат ва пешвоёни дин муътиқид ба исмати ҳеч яке аз Асҳоб нестанд, балки онҳоро ҷоизул-хато донистаанд. Аммо Ҳудованд тавбаро василаи омӯрзиши ва бахшиши

¹ : Сураи Ҳӯд 114

генохон ва боло бурдани дарацоти онон қарор дода, чунон чӣ мефармояд:

﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾٢٣﴿ لَهُم مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ حَرَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴾٢٤﴿ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَشْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرُهُمْ بِإِحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾٢٥﴾ [الزکم ٣٣-٣٥]

«Ва касе, ки сухани рост биёварад ва касе, ки онро тасдиқ кунад, онон парҳезгоронанд! Он чӣ бихоҳанд назди Парвардигорашон барои онон мавҷӯд аст ва ин аст ҷазои накӯкорон! то Ҳудованд бадтарин аъмолеро, ки анҷом медоданд (дар сояи имон ва садоқати онҳо) бибахшад ва онҳоро ба беҳтарин аъмоле, ки анҷом медоданд, подош дидҳад»¹.

Пас танҳо Анбиё ва Паёмбаронанд, ки маъсӯманд, на сиддиқин ва шуҳадо ва солиҳин, ки онҳо дар хусуси иртикои генохон маъсӯм нестанд, аммо дар иҷтиҳод мумкин аст, ки исобат кунанд ва ба ҳақ бирасанд, ё ин ки бо хато бираванд, ки ҳар тоҳ иҷтиҳоди онон саҳех буд, ду аҷр доранд ва агар

¹ : Сураи Зумар 33-34-35

дар ичтиҳодашон дучори иштибоҳ шуданд, як подош доранд, он ҳам подоши ичтиҳодашон мебошад.

Ҳукми носазо ва дашном додан ба Асҳоби Паёмбар (с).

Касе, ки ба гӯнае онҳоро дашном дихад, ки бо адолат ва дини онҳо латмае ворид накунад, монанди ин ки онҳоро ба бухл ва хасисӣ, ё тарсӯ, ё кам илм доштан ва ё безуҳд ва монанди инҳо тавсиф қунад, ин шаҳс бидъаткор аст ва сазовори таъдид ва таъзир мебошад ва шомили ин сухани имом Аҳмад мешавад, ки мефармояд:

«من سبَّ أصحاب رسول الله (ص) أو أحداً منهم فهو مبتدع».

«Ҳар касе ёрони Паёмбар ё яке аз ононро дашном дихад, ў бидъаткор аст».

Аммо касе, ки аз инҳо таҷовуз қунад ва ононро пас аз Расули Худо (с) муртад бидонад ва ё аксари Асҳобро фосиқ бидонад, дар коғир шудан

ва бедин будани чунин шахсе ҳеч шаке нест, зеро насси Қуръонро такзиб намуда, ки дар ҷойҳои зиёде ононро мадҳ ва ситоиш гуфта ва ризояти Ҳудо ва мардум аз онҳоро баён доштааст.

Имом Молик (р) мегӯяд:

«من شتم أحداً من أصحاب رسول الله(ص)، أبا بكر أو عمر أو عثمان أو معاوية أو عمرو بن العاص، فإن قال: كانوا على ضلال أو كفر، قتل، وإن شتمهم بغير هذا من مشاتمة الناس، نكل نكالاً كذا من الصواعق».

«Касе, ки яке аз ёрони Паёмбарро дашном дихад, хоҳ Абӯбакр бошад ва ё Умар ва ё Усмон ва ё Муъовия ва ё Амр бин Ос, ё ҳар каси дигар аз Асхоб ва бигӯяд, ки онҳо гумроҳ ва ё коғир буданд, бояд ин фард кушта шавад ва агар онҳоро дашном дод ба гунае, ки мардум ҳамдигарро дашном медиҳанд, дар ин сурат бояд он шахс ба шиддат таъдиб ва таъзир шавад».

Муло Алӣ Қорӣ дар бораи ҳукми саб ва дашноми Саҳоба ин чунин мегӯяд:

«من سب أحداً من الصحابة، فهو فاسق ومبتدع بالإجماع، إلا إذا
اعتقد أنه مباح، أو يترتب عليه ثواب، أو اعتقد كفر الصحابة، فإنه كافر
بالإجماع».

«Ҳар касе яке аз Асҳобро дашном дихад, бино ба раъии иҷмоъи уламо ин фард фосиқ ва мубтадеъ аст, магар ин ки он шахс мұнтақид ба мубоҳ будани он бошад, ё ин ки дашном додан ба Асҳобро муциби савоб ва подош бидонад ва ё ин, ки мұнтақид ба коғир будани Асҳоб бошад, дар ин сурат бино ба раъии иҷмоъи уламо, чунин фарде коғир аст».

Он чӣ бар саб ва дашноми Асҳоб мутараттиб мешавад.

(Натиҷаи дашноми Саҳоба)

Саб ва дашноми Асҳоб, танҳо дашном ба ёрони Паёмбар (с) нест, балки беэҳтиромӣ ва дашном додан ба Асҳоб ва худи Паёмбар ва шариъат ва ҳатто зоти Худост.

Холо чӣ гӯна сарзаниш ва беэҳтиромӣ нисбат ба Асҳоб аст, ин возех ва ошкор аст.

Аммо чӣ гӯна беадабӣ ва беэҳтиромӣ нисбат ба Паёмбар (с) аст. Аз ин лиҳоз, ки вақте ёрони Паёмбар (с) ва Уммат ва ҷонишинаш аз ашрор ва бадтарин махлукот бошанд, далел бар ин аст, ки (паноҳ бар Ҳудо) Паёмбар (с) низ аз ашрор ва бадкорон будааст!! Аз ҷониби дигар ҳам бар бадии Паёмбар далолат дорад ва он ҳам такзиби Паёмбар аст дар эълом ва хабар доданаш дар мавриди фазоил ва камолоти Асҳоб.

Аммо чӣ гӯна далолат ба бадии шариъат мекунанд! Бадин сурат, ки Асҳоб восита ва василаи нақли шариъат буданд ва онҳо ҳастанд, ки дин ва шариъатро ба мо расонданд, пас вақте, ки онҳо аз адолат соқит ва фосиқ ва фочир буда бошанд, ҳеч итминон ва эътимод ва боварӣ ба шариъат ва қонуне, ки онҳо нақлаш намуданд, намемонад.

Ва аз ин лиҳоз ҳам бар бадии Ҳудо (ба Ҳудо паноҳ мебарам) далолат дорад, зоро вақте, ки Ҳудованд Паёмбарашро дар миёни бадтарин

мардум фиристода бошад ва ашрори мардумро барои мусоҳабат ва ҳамнишинӣ бо Паёмбар (с) ва ҳамл ва расонидани паём ва рисолаташ ба Уммати худ ихтиёр карда бошад, мусаллам аст, ки аз чунин сухан ва тасаввуре дар мавриди Худо чӣ чизе бардошт мешавад!!

Бисёр ҷойи дикқат ва таъаммул аст, ки дашном додан ва сабби Асҳоб муциби чӣ нақуҳиш ва сарзанишҳои бузурге мешавад ва авоқиб ва саранҷоми он ба кучо хотима меёбад?!.

Дар поён аз Ҳудованди мутаъол хосторам, ки ҳамаи моро бар дин ва кеши худ бимиронад ва бо зумраи некон маҳшӯр фармояд, Омин.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

Феҳрасти матолиб

Муқаддима	4
Таърифи Саҳоба дар луғат	7
Таърифи Саҳоба дар истилоҳ	7
Саҳоби чӣ гӯна шинохта мешавад	8
Асҳобе, ки бештарин ривоятро нақл намуданд	11
Асҳобе, ки бештар фатво доданд	11
Мадҳ ва ситоиши Саҳоба дар Қуръон ва Суннат ва ақволи Салафи Солеҳ	12
Авалан: Мадҳи онҳо дар Қуръони Карим	13
Дуввум: Ситоиш ва мадҳи онҳо дар Аҳодис ва Суннати Паёмбар (с)	20
Саввум: Мадҳ ва ситоиши Асҳоб аз забони Салафи Солеҳ	24
Зикри гушае аз мадҳ ва ситоишҳое, ки дар мавриди баъзе аз Асҳоб ворид шудааст	27
Аввал: Абӯбакри Сиддиқ (р.з)	27
Дувум: Умар бин Хаттоб (р.з)	32
Савум: Усмон бин Аффон (р.з)	38
Чаҳорум: Алий бин Абӯтолиб (р.з)	43
Панҷум: Муъовия бин Абисуфён (р.з)	46
Ихтисос додани дурӯд ба бархе аз Асҳоб	52
Бартарин ва бузургвортарин ёрон чӣ касонанд?	53
Баъзе аз аъмоли боқимонда ва ҷовидонаи ёрони	54

Паёмбар (с)
Вазифаи мо дар баробари Ёрони Паёмбар (с)	57
Чавоби бაъзе аз ривоёте, ки дар бораи бадӣҳои онон ворид шудааст	65
Оё Асҳоб маъсуманд?	67
Ҳукми носазо ва дашном додан ба Асҳоби Паёмбар (с).	69
Он чӣ бар саб ва дашноми Асҳоб мутараттиб мешавад.	71
Фехрасти матолиб.....	74

Барои иртибот бо мо метавонед бо
суроғаи зер тамос бигиред:

Саъуди: Риёз- рақами почта (11757)
Сандуқи пӯст: (150103)

www.aqeedeh.com

yad631@yahoo.com

aqeedeh@hotmail.com